

**ҚОНУНИ**  
**ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**  
**ДАР БОРАИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2011**

(Қонуни ҚТ аз 23.04.11с., №714; Қонуни ҚТ аз 12.10.2011с., №765; Қонуни ҚТ аз 29.11.11с., №767)

**Моддаи 1.** Ҳаҷми умумии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузори ба маблағи 8292070 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла:

- даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозию ғайриандозӣ ва грантҳо - 6167443 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

воридоти андозӣ - 5495492 ҳазор сомонӣ;

воридоти ғайриандозӣ - 510551 ҳазор сомонӣ;

грантҳо барои дастгирии буҷет аз ҳисоби

ташкilotҳои байналмилалӣ молиявӣ - 161400 ҳазор сомонӣ;

- буҷети лоиҳаҳои инвестиционӣ, ки яққоя бо

ташкilotҳои молиявӣ

байналмилалӣ татбиқ мегарданд - 1695004 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

кдрзҳо - 630910 ҳазор сомонӣ;

грантҳо - 492064 ҳазор сомонӣ;

карзҳои давлатӣ барои амалӣ

намудани лоиҳаҳои инвестиционӣ

дар бахшҳои энергетика ва нақлиёт - 572030 ҳазор сомонӣ;

- маблағҳои махсуси ташкilotҳои буҷети - 429623 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 2.** Ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ба маблағи 8593870 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои маблағгузори:

- мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идорақунӣ - 555689 ҳазор сомонӣ;

- мудофия (на барои нашр) - 331011 ҳазор сомонӣ;

- мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тартиботи

ҳуқуқӣ ва судҳо (на барои нашр) - 379374 ҳазор сомонӣ;

- маориф - 1363359 ҳазор сомонӣ;

- нигоҳдори тандурустӣ - 592751 ҳазор сомонӣ;

- ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 1354511 ҳазор сомонӣ;

- ҷорабиниҳои фарҳангию оммавӣ ва солимгардонӣ - 294478 ҳазор сомонӣ;

- ҳоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳифзи муҳити зист - 504418 ҳазор сомонӣ;

- комплекси сузишворию энергетика - 1219060 ҳазор сомонӣ;

- соҳаи кишоварзӣ, заминсозӣ ва ҳоҷагии об - 300263 ҳазор сомонӣ;

- истихроҷ ва коркарди маъдан, саноати

истихроҷи маъданҳои қуй ва соҳтмон - 74638 ҳазор сомонӣ;

- нақлиёт ва коммуникация - 1013171 ҳазор сомонӣ;

- пардохти фоизи қарзҳои давлатӣ - 203011 ҳазор сомонӣ;

- дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва хизматрасонӣ - 25697 ҳазор сомонӣ;

- хароҷоти дигар - 382439 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда - 18000 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 3.** Андозаи ниҳрии қасри Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ба андозаи 1,0 фоизи Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 301800 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Манбаи пушонидани қасри буҷет ба таври зайл муайян карда шавад:

- даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ - 25000 ҳазор сомонӣ;

- даромад аз фуруши векселҳои ҳазинадорӣ - 25000 ҳазор сомонӣ;

- аз ҳисоби ҷалби

даромадҳои иловагӣ, депозитҳои буҷети

ҷумҳуриявӣ ва карзи (гранти) барномавӣ

аз институтҳои байналмилалӣ молиявӣ

- 251800 ҳазор сомонӣ.

Маблағгузори пардохти карзи асосии берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 0,6 фоизи Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ё ба маблағи 190555 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби ҷалби қарзҳои (грантҳои) ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ ва депозитҳои буҷети ҷумҳуриявӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ба 1 январи соли 2011 муайян карда шавад.

**Моддаи 4.** Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 аз руи даромад ба маблағи 3740507 ҳазор сомонӣ, аз руи хароҷот - ба маблағи 4038807 ҳазор сомонӣ ва касри он - ба маблағи 298300 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 5.** Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 воридоти даромад аз ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ дар қаламрави Ҷумҳурии

Тоҷикистон қарордошта ба маблағи умумии 3740507 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- |                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| - андоз аз арзиши иловашуда                         | - 2116868 ҳазор сомонӣ; |
| - аксизҳо                                           | - 277467 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз фуруш (нахи пахта ва алюминийи аввалия)  | - 84573 ҳазор сомонӣ;   |
| - андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо                 | - 25480 ҳазор сомонӣ;   |
| - роялти барои об                                   | - 33729 ҳазор сомонӣ;   |
| - андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ                    | - 94882 ҳазор сомонӣ;   |
| - андози ҳадди ақал аз даромадҳо                    | - 88880 ҳазор сомонӣ;   |
| - андози даромад аз шахсони воқеӣ                   | - 149875 ҳазор сомонӣ;  |
| - бочҳои гумрукӣ                                    | - 257316 ҳазор сомонӣ;  |
| - андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард | - 15193 ҳазор сомонӣ;   |
| - даромадҳои дигари ғайриандозӣ                     | - 434844 ҳазор сомонӣ;  |
| - грантҳои ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ         | - 161400 ҳазор сомонӣ.  |

**Моддаи 6.** Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 аз руи тартиби тақсими вазифавӣ ба андозаи зерин тасдиқ карда шавад:

Маблағгузори мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ - 417863 ҳазор сомонӣ, аз ҷумла:

- |                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| - мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ | - 113507 ҳазор сомонӣ; |
| - сиёсати молиявӣ ва андозу буҷет         | - 97419 ҳазор сомонӣ;  |
| - фаъолият дар сиёсати ҳориҷӣ             | - 132904 ҳазор сомонӣ; |
| - мақомоти дигари давлатӣ                 | - 74033 ҳазор сомонӣ.  |
| Мудофия (на барои нашр)                   | - 308325 ҳазор сомонӣ. |

Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судҳо ва прокуратура (на барои нашр) - 302578 ҳазор сомонӣ.

Маориф - 309360 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - таҳсилоти миёна                  | - 110603 ҳазор сомонӣ; |
| - таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ    | - 113613 ҳазор сомонӣ; |
| - фаъолияти дигар дар соҳаи маориф | - 85144 ҳазор сомонӣ.  |

Нигоҳдории тандурустӣ - 108660 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- |                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| - беморхонаҳо                                     | - 63491 ҳазор сомонӣ;  |
| - дармонгоҳҳо                                     | - 960 ҳазор сомонӣ;    |
| - ҳифзи саломатии аҳоли                           | - 6697 ҳазор сомонӣ;   |
| - фаъолияти дигар дар соҳаи нигоҳдории тандурустӣ | - 37512 ҳазор сомонӣ.  |
| Ҳифзи иҷтимоии аҳоли                              | - 265731 ҳазор сомонӣ, |

аз ҷумла:

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - сугуртаи иҷтимоӣ          | - 156389 ҳазор сомонӣ; |
| - ҳифзи иҷтимоӣ             | - 17848 ҳазор сомонӣ,  |
| - фаъолияти дигар дар соҳаи |                        |

сугуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли - 91494 ҳазор сомонӣ.

|                                                                                   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Чорабиниҳои фарҳангии оммавӣ,<br>солимигардонӣ ва ҷамъиятӣ<br>аз ҷумла:           | - 188887 ҳазор сомонӣ, |
| - чорабиниҳои варзишӣ                                                             | - 3019 ҳазор сомонӣ;   |
| - муассисаҳои фарҳангии маърифатӣ                                                 | - 25050 ҳазор сомонӣ;  |
| - воситаҳои ахбори омма                                                           | - 52405 ҳазор сомонӣ;  |
| - фаъолияти дигар дар соҳаи чорабиниҳои<br>фарҳангии оммавӣ ва варзишӣ            | - 108413 ҳазор сомонӣ. |
| Ҳоҷагии манзилию коммуналӣ ва ҳифзи муҳити зист                                   | - 36724 ҳазор сомонӣ.  |
| Комплекс сузишворию энергетикӣ                                                    | - 882741 ҳазор сомонӣ. |
| Соҳаҳои кишоварзӣ, заминсозӣ ва ҳоҷагии об<br>аз ҷумла:                           | - 93056 ҳазор сомонӣ,  |
| - ҳариди доруворӣ бар зидди касалиҳои чорво ва парранда                           | - 2000 ҳазор сомонӣ;   |
| - барномаи ҳариди тухмии ғалладона,<br>картошка ва дигар зироатҳои кишоварзӣ      | - 4740 ҳазор сомонӣ;   |
| - барномаи рушди соҳаи пахтакорӣ                                                  | - 1260 ҳазор сомонӣ;   |
| - барномаи барқарорсозӣ ва рушди<br>минбаъдаи соҳаи боғу тоқпарварӣ               | - 2000 ҳазор сомонӣ;   |
| - барномаи мубориза бар зидди малаҳ                                               | - 3800 ҳазор сомонӣ.   |
| - барномаи мубориза бар зидди<br>ҳашароти зараррасон ва касалиҳои боғу тоқзор     | - 1200 ҳазор сомонӣ.   |
| Истихроҷ ва коркарди маъданҳосаноати<br>истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон       | - 75939 ҳазор сомонӣ.  |
| Нақлиёт ва коммуникация                                                           | - 105629 ҳазор сомонӣ. |
| Соҳаҳои дигари иқтисодиёт ва хизматрасонӣ                                         | - 24582 ҳазор сомонӣ.  |
| Чорабиниҳои дигар                                                                 | - 918732 ҳазор сомонӣ, |
| аз ҷумла:                                                                         | - 203011 ҳазор сомонӣ, |
| - хизматрасонии уҳдадорҳои қарзӣ                                                  | - 159011 ҳазор сомонӣ; |
| аз онҳо:                                                                          | - 44000 ҳазор сомонӣ;  |
| - пардохти ғоизҳои қарзҳои берунӣ                                                 |                        |
| - пардохти ғоизҳои қарзҳои дохилӣ                                                 |                        |
| - хароҷоти шаҳри Душанбе барои амалӣ<br>намудани вазифаҳои пойтахт                | - 10000 ҳазор сомонӣ;  |
| - фонди хароҷоти пешбининашудаи<br>Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон                   | - 25000 ҳазор сомонӣ,  |
| аз ҷумла:                                                                         | - 5000 ҳазор сомонӣ;   |
| - барои харидани техникаи зиддисадамавӣ, ва наҷоти                                |                        |
| - хароҷоти дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои<br>иқтисод гурӯҳбандӣ нашудааст              | - 680721 ҳазор сомонӣ, |
| аз онҳо:                                                                          | - 18000 ҳазор сомонӣ;  |
| - баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда                                        |                        |
| - трансфертно ба буҷетҳои маҳаллӣ дар<br>намуди маблағҳои мақсаднок (субвенсия) - | - 341726 ҳазор сомонӣ. |

**Моддаи 7.** Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ дар соли 2011 аз рӯи тартиби тақсими идораҳои тибқи замима тасдиқ карда шавад (на барои нашр).

**Моддаи 8.** Дар соли 2011 хароҷоти вазорату идораҳо, ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодӣ дар ҳаҷмҳои зерин анҷом дода шавад:

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| а) хароҷоти ҷорӣ                                       | - 2654024 ҳазор сомонӣ. |
| Хароҷот барои молҳо ва хизматрасониҳо<br>аз ҷумла:     | - 1799145 ҳазор сомонӣ, |
| - музди меҳнат ва иловапулиҳо                          | - 627025 ҳазор сомонӣ;  |
| - маблағҷудокунии ба буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа | - 87644 ҳазор сомонӣ;   |
| - дигар ҳариди молҳо ва хизматрасониҳо                 | - 1073476 ҳазор сомонӣ, |

аз онҳо:

- пардохти хизматрасонии газ, барк, алока ва дигар хизматрасонии коммуналӣ
- хариди таҷҳизоти камарзиш, асбобу анҷом, дигар молҳо ва хизматрасонӣ
- Пардохти фоизи қарзҳои дохилӣ ва берунӣ
- Субсидияҳо ва дигар рансфертҳои ҷорӣ аз ҷумла:
- субсидияҳо ва трансфертно ба корхонаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ
- маблағе, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ дар шакли маблағи мақсаднок дода мешавад
- трансфертҳо ба аҳоли

- 79114 ҳазор сомонӣ;
- 994362 ҳазор сомонӣ.
- 203011 ҳазор сомонӣ.
- 662868 ҳазор сомонӣ,
- 38177 ҳазор сомонӣ;
- 363226 ҳазор сомонӣ;
- 202180 ҳазор сомонӣ,

аз онҳо:

- таъминоти нафакавии соҳторҳои қудратӣ ва хизматчиёни давлатӣ
- трансфертҳо ба ташкилотҳои ҳориҷӣ
- б) хароҷоти асосӣ

- 76557 ҳазор сомонӣ;
- 59285 ҳазор сомонӣ;
- 1377690 ҳазор сомонӣ,

аз ҷумла:

- хариди сармояи асосӣ
- маблағҳои асосии марказонидашуда
- хариди мол барои ташкили захираҳо
- трансфертҳои асосӣ
- в) додани қарз ба муҳоҷирон ва хизматчиёни давлатӣ

- 85810 ҳазор сомонӣ;
- 1268300 ҳазор сомонӣ;
- 16000 ҳазор сомонӣ;
- 7580 ҳазор сомонӣ;
- 7093 ҳазор сомонӣ.

**Моддаи 9.** Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ба маблағи 120000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 10.** Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷетҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо ба маблағи 341726 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад, аз ҷумла барои:

- Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
- вилояти Хатлон
- шаҳри Ваҳдат
- ноҳияи Варзоб
- ноҳияи Рапш
- ноҳияи Ҷиргатол
- ноҳияи Нуробод
- ноҳияи Тавилдара
- ноҳияи Тоҷикобод
- ноҳияи Файзобод
- ноҳияи Шаҳринав

- 78899 ҳазор сомонӣ;
- 187994 ҳазор сомонӣ;
- 3500 ҳазор сомонӣ;
- 5623 ҳазор сомонӣ;
- 12707 ҳазор сомонӣ;
- 12322 ҳазор сомонӣ;
- 9369 ҳазор сомонӣ;
- 6302 ҳазор сомонӣ;
- 7844 ҳазор сомонӣ;
- 8159 ҳазор сомонӣ;
- 9007 ҳазор сомонӣ.

Маблағҳои мақсаднок (субвенсия) аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои мувозинати даромад ва хароҷот ҷудо карда мешаванд.

**Моддаи 11.** Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба 1 январӣ соли 2012 ба маблағи 150000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 12.** Дар соли 2011 ҳаҷми буҷети мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ аз рӯи даромад бо дарназардошти субвенсияе, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ҷудо карда мешавад, ба маблағи 2038664 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 2042164 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 3500 ҳазор сомонӣ муайян карда шавад.

**Моддаи 13.** Буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа барои соли 2011 аз рӯи даромад ба маблағи 1013569 ҳазор сомонӣ ва хароҷот ба маблағи 1031569 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии хароҷот нисбат ба

даромад ба маблағи 18000 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад. Касри буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ пушонида шавад.

**Моддаи 14.** Дар соли 2011 ба буҷети ҷумҳуриявӣ даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии зерин ворид карда шаванд:

- андоз аз ғӯруши нахи пахта ва алюминийи аввалия - 100 фоиз;
- андоз аз маҳсулоти коркарди молҳо - 100 фоиз; -
- роялти барои об - 100 фоиз;
- боҷи гумрукӣ - 100 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба  
воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад - 100 фоиз;
- дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои  
ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин мучозоти  
молиявии онҳо), хироҷ барои ҳаракати  
волситаҳои нақлиёти автомобилҳои ҳориҷӣ  
дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон -100 фоиз;
- аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи  
Барки Тоҷик» андоз аз арзиши иловашуда,  
андоз аз истифодабарандагони роҳҳои  
автомобилгард, андоз аз фонда, андози ҳадди  
ақал аз даромадҳо, роялти барои об ва инчунин  
роялти барои об аз НОБ- и Сангтуда-1 - 100 фоиз;
- аз корхонаҳои воҳиди давлатии «Ширкати  
алюминийи Тоҷик», «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва  
ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком» андоз аз  
арзиши иловашуда, андоз аз фонда ва андози ҳадди  
ақал аз даромадҳо -100 фоиз;
- аз Бонки давлатии амонатгузори  
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» андоз аз  
фоида ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо - 100 фоиз;
- аз марказҳои идораи лоиҳаҳои инвестиционӣ,  
намоёндагиҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо  
ва шахсони ба онҳо баробаркардашуда,  
андози даромад аз шахсони воқеӣ - 100 фоиз;
- аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ андоз аз арзиши  
ловашуда ва андози аксизӣ (ба истиснои ҶСК Тоҷиктелеком») -100 фоиз;
- аз Бонки миллии Тоҷикистон андоз аз арзиши  
иловашуда, андоз аз фонда, андози ҳадди ақал  
аз даромадҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ - 100 фоиз.

**Моддаи 15.** Дар соли 2011 ҳиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромади умумидавлатӣ, ки аз андозсупорандагони дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон қарордошта ворид мешаванд, ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи таносубҳои (фоизҳои) зерин тасдиқ карда шавад:

- андоз аз арзиши иловашуда:  
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо  
(ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор)-100 фоиз;  
аз шаҳри Душанбе - 53 фоиз ба буҷети шаҳр ва 47 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Турсунзода - 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;  
аз ноҳияи Ҳисор - 18 фоиз ба буҷети ноҳия ва 82 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз фондаи шахсони ҳуқуқӣ ва андози ҳадди ақал аз даромадҳо:  
ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо  
(ғайр аз шаҳри Душанбе, шаҳри Роғун, шаҳри Турсунзода) - 100 фоиз;  
аз шаҳри Душанбе - 40 фоиз ба буҷети шаҳр ва 60 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Роғун - 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;  
аз шаҳри Турсунзода - 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;

- андози даромад аз шахсони воқеӣ:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо
- (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳри Роғун, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рудакӣ) -100 фоиз;
- аз вилояти Суғд - 76 фоиз ба буҷети вилоят ва 24 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- аз шаҳри Душанбе - 60 фоиз ба буҷети шаҳр ва 40 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- аз шаҳри Турсунзода - 55 фоиз ба буҷети шаҳр ва 45 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- аз шаҳри Роғун - 39 фоиз ба буҷети шаҳр ва 61 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- аз ноҳияи Рудакӣ - 71 фоиз ба буҷети ноҳия ва 29 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- аксизҳо:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- андози замин:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- андозе, ки тибқи низоми соддакардашуда пардохта мешавад:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- андоз аз истифодабарандагони каъри замин:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- боҷи давлатӣ:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои ҳатмии маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ:
- ба буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо - 100 фоиз;
- воридоти андозӣ, ки ба буҷети ҷумҳуриявӣ аз шаҳри Душанбе аз нақшаи тасдиқгардида барзиёд дохил шудаанд, ба буҷети шаҳри Душанбе гузаронида шаванд.

**Моддаи 16.** Дар соли 2011 воридоти молҳо ба маблағи 60 млн. сомонӣ, ки номгӯй ва ҳаҷми онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд ва барои ташаккул ва пурра кардани Фонди давлатии захираҳои моддии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили захираҳои сафарбарии давлатӣ равона гарданда, аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ мешаванд, ҳамчунин воридоти гази табиӣ ва барқ аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

**Воридоти мазкур камсулфур барои эҳтиёҷоти Ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи «Маркази барқу гармдихӣ»-и шаҳри Душанбе ба миқдори 30000 танна аз андоз аз арзиши иловашуда, аксизҳои ва боҷи гумрукӣ озод карда шаванд. (Қонуни ҚТ аз 29.11.11с. №767)**

**Моддаи 17.** Муқаррар карда шаванд, ки дар соли 2011 андоз аз арзиши иловашуда барои воридоти гандум (ба истиснои воридоти гандум барои истеҳсоли молҳои зераксизӣ) ва таҳвили он бо меъёри 10 фоиз, инчунин воридоти молҳои, ки ба мавқеи молии 3003 ва 3004 номгӯй молии фаъолияти иқтисодии хориҷии иттиҳоди иқтисодии Евразия мансубанд, бо меъёри 5 фоиз андозбандӣ карда мешаванд.

**Воридоти мол бо мақсади истеҳсолот ва таҳвили минбаъдаи маҳсулоти истеҳсолнамудани Ҷамъияти саҳомии пӯшидаикорхонаи муштараки «Тоҷик Азот» бо меъёри 9 фоиз бо андоз аз арзиши иловашуда андозбандӣ карда мешавад. (Қ ҚТ аз 12.10.2011с. №765)**

**Моддаи 18.** Дар соли 2011 воридоти техника ва нақлиёти коммуналию мусофиркашонӣ, ки номгӯй ва миқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад ва аз ҳисоби буҷети маҳаллии шаҳри Душанбе харидорӣ шуда, барои пурра намудани парки нақлиёти коммуналию мусофиркашонии шаҳри Душанбе равона мегардад, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Қисмҳои эҳтиётӣ ва ҷузъҳои алоҳидаи барои васлкунии тракторҳо ва мошинҳои кишоварзӣ таъингардида, ки барои Ҷамъияти муштараки саҳомии пушидаи «ТоҷИрон» ворид мегарданд ва таҳвили тракторҳо, комбайнҳо ва мошинолотҳои кишоварзии истеҳсоли Ҷамъияти муштараки саҳомии пушидаи «ТоҷИрон», аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ, ҳамчунин воридоти хуроки

омехтаи парранда ва воридоти ангиштсанг дар ҳаҷми 6500 тонна барои коней гардонидани талаботи шахсони вокей ва ҳуқуқи ноҳияи Мурғоби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, иҷунин хизматрасонии ҳуқуқие, ки ғайрирезидентҳо дар асоси шартномаи тарафайн бо Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Аллюминийи Тоҷик» анҷом медиҳанд, аз пардохти андоз аз даромад озод карда мешаванд.

**Воридоти аттракционҳое, ки барои иншооти «Боғи Пойтахт» дар шаҳри Душанбе аз ҳисоби буҷети маҳаллии шаҳри Душанбе хароидорӣ карда шуда, номгӯюмиқдори онҳо аз тарафи Ҳукумати ҶТ муқаррар карда мешавад, инҷунин воридоти бланкаҳои шиносномоҳои биометрӣ, ки аз ҷониби Вазорати корҳои хориҷи ҶТ амалӣ карда мешавад, аз андоз аз арзиши иловашуда ва бӯчи гумрукӣ озод карда мешавад. (ҚҶТ аз 26.12.11с., №768)**

**Молҳои аз тарафи Ҷамъияти саҳомии пӯшида «Оби Зулол» воридшаванда, ки ба мавқеи моли 840220000 ва 843860000 Номгӯи моли ғаёлияти иқтисодии хориҷи Иттиҳоди иқтисодии Евразия мансубан, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд. (ҚҶТ аз 29.12.11с., №797)**

**Моддаи 19.** Дар соли 2011 иҷрои кор ва хизматрасонии фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ оид ба сохтмони Касри миллат дар шаҳри Душанбе, Китобхонаи миллий дар шаҳри Душанбе, Осорхонаи миллий дар шаҳри Душанбе, меҳмонхонаҳои «Исмоили Сомонӣ» ва «Сирена Душанбе», воқеъ дар ҳиёбони Рудакии шаҳри Душанбе, меҳмонхонаи панҷситорадор, воқеъ дар кӯчаи Айнии шаҳри Душанбе ва иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд роӣгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз пардохти андозҳои зерин озод карда мешаванд:

- андоз аз арзиши иловашуда;
- андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард;
- андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- андозӣ ҳадди ақал аз даромадҳо;
- андозӣ иҷтимоӣ аз шахсоне, ки шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд.

Фармоишгарон ва пудратчиёни асосии объектҳои мазкур (ба истиснои иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд роӣгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

Воридоти молҳо аз ҷониби фармоишгарон ва пудратчиёни асосӣ барои сохтмони иншооти дар ҳамин модда зикршуда (ба истиснои иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд роӣгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд) аз андоз аз арзиши иловашуда тибқи номгӯй ва дар ҳаҷме, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегарданд, озод карда мешаванд.

Воридоти молҳо аз ҷониби фармоишгарон барои сохтмони иншооти соҳаи маориф, ки минбаъд роӣгон ба моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, аз андоз аз арзиши иловашуда бо тартиби муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд.

**Моддаи 20.** Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2011 маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷетҳои тасдиқшудаи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо 20 ғоииз, шаҳри Душанбе 10 ғоииз ва 30 ғоиизи маблағҳо аз иҷрои барзиёдии қисми даромади буҷети тасдиқшудаи ҷумҳуриявӣ ба «Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисодиёт» равона карда мешаванд.

**Моддаи 21.** Ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки дар соли 2011 бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет аз ҳисоби ғоииз аз депозитҳои буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ки ба 1 январи соли 2011 ба вучуд омадаанд, онҳоро дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати кутоҳмуддат дар давраи соли буҷети ҷойгир намояд.

**Моддаи 22.** Дар соли 2011 ба моддаҳои ҳимояшавандаи ҳароҷот музди меҳнат, маблағҷудоқунӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендия, нафақд, ёрдампулӣ, ҷубронпулӣ дохил карда шаванд. Дар сурати зарурат ва мавҷуд будани сарфа аз руи моддаҳои ҳароҷот дар ҳолати набудани қарз аз руи онҳо, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳалҳо метавонанд бо тартиби муқарраргардида дар маблағгузории моддаҳои ҳароҷот тағйироти даҳлдор ворид намоянд.

**Моддаи 23.** Маблағҳои махсуси вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳои аз буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда дар даромаду ҳароҷоти ташкилотҳои даҳлдори буҷетӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Ҳамзамон 30 ғоиизи маблағҳои махсуси Раёсати Бозрасии давлатии автомобилии Вазорати

корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 фоизи маблағҳои махсуси Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 фоизи маблағҳои муассисаҳои томақтабӣ, таҳсилоти умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, 10 фоизи маблағҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф, илм, фарҳанг ва дастгоҳҳои марказии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати энергетика ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 фоизи маблағҳои махсуси дигар муассиса ва ташкилотҳои буҷетӣ, ба истиснои маблағҳои грантӣ ва сарпарастӣ, **маблағҳои махсуси Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа** ба буҷетҳои дахлдор ҳар семоҳа ворид карда шаванд. (ҚҚТ аз 23.04.11с №714)

Ба муассисаҳои буҷетӣ истифодабарии маблағҳои махсус (ба истиснои маблағҳои грант ва сарпарастӣ) берун аз низоми ҳазинадорӣ манъ карда шавад.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми аз ҳаҷми маблағҳои дар Буҷетӣ давлатӣ тасдиқшуда кам ё зиёд ворид гардидани маблағҳои махсуси муассисаҳои буҷетӣ дар сметаи даромад ва хароҷоти онҳо ва дар қисми даромад ва хароҷоти Буҷети давлатӣ тағйироти дахлдор ворид намояд.

Дар соли 2011 дар ҳолати иҷро нагардидани Буҷети давлатӣ маблағгузориҳои хароҷоти дар буҷет пешбинишудаи вазорату идораҳо ва ташкилотҳо, ки маблағҳои махсус доранд, аз ҳисоби ин маблағҳо амалӣ карда шаванд.

**Моддаи 24.** Дар соли 2011 50 фоизи маблағҳои аз додани сертификат бадастовардаи Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шуда, аз андозбандӣ озод мебошанд. 50 фоизи маблағҳо аз ҳисоби додани сертификат дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон монда, тибқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон андозбандӣ карда шаванд.

**Моддаи 25.** Дар соли 2011 маблағҳое, ки аз ҳисоби хизматрасонии консулии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагӣҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд, дар сметаи даромаду хароҷоти идораҳои мазкур ба ҳисоб гирифта, барои маблағгузориҳои фаъолият ва сохтмони биноҳои маъмурӣ равона карда шаванд.

Бақияи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои махсуси дар суратҳисобҳои намояндагӣҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии бурунмарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 1 январи соли 2011 ба вуҷуд омадаанд, хусусияти мақсаднок дошта, барои маблағгузориҳои хароҷоти соли 2011 равона карда шаванд.

**Моддаи 26.** Имтиёзи рафтуомад ба маҳалли гузаронидани руҳсатӣ барои хизматчиёни ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданин назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати корҳои ислоҳии Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии таъмини амволи махсуси назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар идораҳое, ки барои хизматчиёни онҳо дар асоси қароргузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷунин имтиёз пешбинӣ шудааст, як маротиба дар як сол ва танҳо дар каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳод намудани ҳуҷжатҳои тасдиқкунанда пардохта шаванд.

**Моддаи 27.** Дар соли 2011 пардохти ҷубронпулӣ ба ивази озуқаворӣ ба хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ ва кормандони дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки аз руи музди кор ба сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар карда шудаанд, ҳар моҳ ба маблағи 45 сомонӣ ба як шаҳе муқаррар карда шавад (на барои нашр).

**Моддаи 28.** Пардохти ҷубронпулӣ дар сурати бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати казармавӣ гузаронидани хизматчиёни ҳарбӣ, шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳбарикунандаи мақомоти корҳои дохилӣ, кормандони дигар мақомоте, ки дар ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва амният иштирок мекунанд, дар доираи маблағи фонди музди меҳнат, ки тибқи Қонуни мазкур дар сметаи хароҷот барои ҳамин вазорату идораҳо тасдиқ шудааст, анҷом дода шаванд.



**Моддаи 29.** Дар соли 2011 тамоми амалиёти молиявии буҷетҳои маҳаллӣ, ки тавассути Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» гузаронида мешавад, ба тариқи музднок анҷом дода мешаванд. Инчунин аз руи ҳамаи депозитной мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» ҷойгир карда мешаванд, барои истифодаи онҳо аз ҷониби бонки мазкур бо тартиби муқарраркардаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ғоиз дода шавад.

**Моддаи 30.** Аз 1 январи соли 2011 барои ҳавасмандгардонии кормандон ва инкишофи заминаи моддию техникии Кумитаи андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 50 ғоизи маблағи умумии пинҳонкардашудаи (кам нишондодашудаи) андозҳо, ғоизҳо ва ҷаримаҳо аз рӯи онҳо, ки дар рафти корҳои назоратӣ ошкор гардидаанд ба Кумитаи андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 50 ғоизи хирочҳои гумруки ба Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон равон карда шаванд. Маблағҳои зикргардида бо тартиби марказонидашуда 100 ғоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ ворид гардида, барои маблағгузории тадбирҳои дар моддаи мазкур пешбинишуда истифода шаванд ва тартиби дар моддаи 23 Қонуни мазкур пешбинигардида нисбати онҳо таъбиқ намегардад.

**Моддаи 31.** Аз 1 январи соли 2011 нишондиҳанда барои ҳисобҳои ҷиҳати ҳисобкунии андозҳо, бочҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ, инчунин барои ҳисобкунии ин ё он бузургҳои арзишӣ ҳадди ниҳой (поёни ё болоӣ), ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъбиқ карда мешаванд, дар ҳадди 40 сомонӣ ва барои муҷозотҳои ҷаримавӣ 35 сомонӣ муқаррар карда шавад.

**Моддаи 32.** Муқаррар карда шавад, ки иҷрои ҳалномаҳои суди дар бораи рӯендани зарари моддию маънавӣ, ки аз тарафи кормандони мақомоти идоракунии давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ҳангоми адои вазифаҳои хизматӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағҳои сметаи ҳароҷоти онҳо амалӣ карда мешавад.

**Моддаи 33.** Муқаррар карда шавад, ки воридоти маблағ аз ҳисоби таъбиқи ҷораҳои маҷбуркунӣ барои вайронкунии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ҷарима, пушаймона (пеня), ҷабронпулӣ, зарари молиявӣ, мусодираи молу мулк ба даромади буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад.

**Моддаи 34.** Ҳисобот оид ба иҷрои Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009 аз руи даромад ба маблағи 5951767 ҳазор сомонӣ, аз рӯи ҳароҷот ба маблағи 5687330 ҳазор сомонӣ бо барзиёдии даромад нисбати ҳароҷот ба маблағи 264437 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

Ҳароҷоти воқеии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009 барои пардохти ўҳдадорҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пардохти қарзи асосии берунӣ ба маблағи 93986,6 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад.

**Моддаи 35.** Дар мавриди барзиёд ё кам иҷро гардидани қисми даромади Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба қисмҳои даромад ва ҳароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла ба қисмҳои даромад ва ҳароҷоти Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2011 мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» бе тағйири ҳадди қисми буҷет тағйирот ворид намояд.

Бо сабаби тағйир ёфтани ҳадди истеҳсолот (кор ва хизматрасонӣ), андозаи нархҳо ва тағйирёбии сохтори, инчунин заминаи андозбандӣ, ки аз санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулнамудаи мақомоти давлатӣ бармеоянд, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқарраргардида дар байни буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ ҳисобҳои байниҳамдигарӣ гузаронида, ба даромад ва ҳароҷоти буҷетҳои дахлдор тағйирот ворид намояд.

**Моддаи 36.** Қонуни мазкур аз 1 январи соли 2011 мавриди амал қарор дода шавад.

**Оид ба қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  
«Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
барои соли 2011»**

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011» қабул карда шавад.

2. Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013 ба маълумот гирифта шавад.

3. Кумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи салоҳияти худ назорати иҷроии бюҷетро ба роҳ монда, истифодаи мақсадноку самарабахши маблағҳои бюҷетиро аз ҷониби маблағгирандагон таҳлил ва ҳангоми зарурат натиҷаи таҳлиро барои баррасии ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намоянд.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- ҳаҷми умумии Бюҷети давлатии тасдиқшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2011 аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузори ба маблағи 8292070 ҳазор сомонӣ ва ҳаҷми умумии хароҷот ба маблағи 8593870 ҳазор сомонӣ, бо барзиёдии хароҷот нисбат ба манбаъҳои маблағгузори ба андозаи 301800 ҳазор сомонӣ барои нҷро қабул намояд;

- маблағгузориҳои ҷорабиниҳои дар бюҷет пешбинишударо дар доираи маблағи тасдиқшуда мутаносибан баробари даромади воқеӣ таъмин намояд;

- ҳангоми қабул намудани қарорхое, ки дар дурнамои миёнамӯҳлат аз ҳисоби захираҳои молиявии давлат маблағгузориҳо талаб менамоянд, Барномаи миёнамӯҳлати хароҷоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои солҳои 2011-2013 ба инобат гирад;

- бо мақсади кам кардани бақияпулиҳо аз рӯи пардохти андозҳо ва пардохтҳои иҷтимоии солҳои гузашта, бо назардошти зарурати ихтисор кардани қарзи муассисаҳои бюҷети аз корхонаҳо ва ташкилотҳо, ки то 1 январи соли 2011 ба вучуд омадааст, мувофиқи тартиби муқарраргардида, бе тағйир додани иҷроии воқеии даромад ва хароҷоти бюҷет ҳисоббаробаркуниро байни онҳо гузаронад;

- оид ба иҷроии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ҳар семоҳа ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ахборот диҳад;

- дар бораи истифодабарии маблағҳои Фонди стабилизатсионӣ оид ба рушди иқтисод ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солона пешниҳод намояд;

- истифодабарии маблағҳоеро, ки дар ихтиёри Агентии стандартизатсия, метрология, сертификат ва нозироти савдои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби додани сертификатҳо боки мемонад, бо мақсади аз нав таҷҳизонидан бо технологияи муосир ба роҳ монда;

- дарҳостҳои пешниҳоднамудаи вакилонро дида баромада, ҳангоми иҷроии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ё таҳияи Бюҷети давлатӣ барои солҳои оянда имконияти ҳалли масъалаҳои гузашташударо ба инобат гирад;

- тавассути воситаҳои ахбори омма дар ҳар се моҳ аз рафти иҷроии Бюҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 ахборот диҳад.

5. Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад, ки аз ҳисоби қарзҳои баргардонидашудаи ба ҳоҷагиҳои кишоварзӣ аз бюҷети ҷумҳуриявӣ додашуда, ба маблағи то 90,0 млн. сомонӣ бо меъёри 10 фоизи солона ба ҳоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурий тавассути системаи бонкӣ ба мӯҳлати то 1 апрели соли 2012 қарзи давлатӣ ҷудо намояд.

6. Бонки миллии Тоҷикистон:

- якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк», Кумитаи андозии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои тижоратии ҷумҳурий аз рӯи меъёрҳои муқаррарнамудаи

моддаҳои 14 ва 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011» андозу даромадҳоро сари вақт ба буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ гузаронад;

- аз рӯи амалиётҳои вобаста ба хизматрасонии ӯҳдадорӣҳои қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда, иҷрои ҳисобу китоб ва пардохтҳоро оид ба қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд;

- барои сари вақт иҷро кардани пардохтҳои асъории Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2011 мубодилаи маблағҳои буҷетиро ба асъори ҳориҷӣ мувофиқи дархости Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи қурби расмӣ бозори байнибонкии асъор таъмин намояд.

**Раиси Маҷлиси намояндагони  
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии  
Тоҷикистон**

**Ш. Зухуров**

ш. Душанбе, 11 ноябри соли 2010, № 231